

*Ба шурои диссертационии 6D.KOA-017  
назди Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон*

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Ризоқулов Тӯракул Рабимқулович ба диссертатсияи Қодирзода Фарҳод Анвар дар мавзӯи «Омилҳои институтсионалии таъмини амнияти сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ

### **1. Мутобиқат ба соҳаи таҳқиқот**

Тадқиқоти Қодирзода Фарҳод Анвар дар мавзӯи «Омилҳои институтсионалии таъмини амнияти сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Шиносномаи феҳристи ихтисосҳо Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.14 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ, аз ҷумла: 6.27 - Амнияти иқтисодии байналмилалӣ ва миллӣ; 6.27- Асосҳои назариявӣ ва методологии таъмини амнияти берунииқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 6.25- Иқтисодиёти миллии мамлакатҳои алоҳида дар низоми робитаҳои ҳочагии ҷаҳонӣ: масъалаҳои муносибгардонии ҳамкориҳои мутақобил ва таъмини манфиатҳои иқтисодии миллӣ. Тазодҳои байналхалқии иқтисодӣ, сабабҳо ва тарзҳои ҳалли онҳо; б. 24 Фаъолияти байналмилалии бонкҳо, ширкатҳои сармоягузорӣ ва суғуртавӣ, фондҳои нафақавӣ ва дигар ниҳодҳои молиявӣ, мувофиқат меқунад.

### **2. Муҳиммият ва зарурати баргузории таҳқиқот**

Ташаккули иқтисодиёти бозор дар низоми иқтисодиёти иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири асри XX ва оғози асри XXI тағијротҳои ҷиддиву мураккаб, ҳамзамон муҳолифи ҳамдигарро ба миён овард. Васеъ паҳн гаштани муносибатҳои бозорӣ тақозо кард, ки дар ин радиф муҳити навъи институтсионалий ташаккул ёбад. Дар рушди иқтисодиёти навъи ҳочагидорӣ, ки ба амалишавии механизмҳои иқтисодиёти бозор такя менамояд, заминаи асосии кафолати дастрас ба натиҷаҳои мусбат дар рушди иқтисодиёти Тоҷикистон, аз ҳалли масъалаҳои ҷалби сармоягузорӣ вобаста аст. Аз ин лиҳоз таҳқиқи масъалаҳои рушди сармоягузорӣ аз нуқтаи назари муҳайё намудани муҳити институтсионалии мусоид, муайян кардани монеаҳои институтсионалие, ки пеши роҳи таъминнокии иқтисодиётро бо сармоягузорӣ мегиранд, ҳадафи муҳим аст. Зоро тибқи назарияи неоинститутсионалистӣ, ки яке аз равияи муосири мактаби иқтисодӣ

мебошад, сабаби асосии ба натиҷаҳои дилҳоҳ нарасидани ислоҳоти иқтисодӣ бо кадри кофӣ ба инобат нагирифтани омилҳои институтсионалий, роҳ додан ба ҳатоиҳои чиддӣ дар ташаккули асосҳои институтсионалии ислоҳот мебошад. Дар ҳақиқат таҷрибаи амалишавии ислоҳоти иқтисодӣ дар қаламрави кишварҳои Шӯравӣ пас аз пошхурдани ИҶШС ин ақидаро саҳеху равшан исбот кард, яъне дар солҳои аввали ислоҳот дар қулли кишварҳои мазкур муаммоҳои пастшавии истеҳсолот, бекорӣ, таваррум, паст шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мушоҳида карда мешуд. Вале дар солҳои охир дар қулли кишварҳо вазъият ба самти мусбат тагиیر ёфт, ки яке аз сабабҳои асосӣ беҳтар гаштани муҳити институтсионалий арзёбӣ мегардад. Вале ба ин нигоҳ накарда то ҳол дар бисёр кишварҳо муаммоҳои институтсионалий пурра ҳалли худро наёфтанд, ки метавонанд предмети тадқиқотҳои илмӣ гарданд.

Тадқиқотҳое, ки барои такмил додани асосҳои институтсионалии фаъолияти иқтисодиёт баҳри таъмини рушди устувор, амнияти сармоягузори баҳшида шудааст дар илм ва иқтисодиёти ватаний аз аҳамияти муҳимми стратегӣ бархурдор мебошанд. Зоро, бештари асарҳои илмии ватание, ки имрӯз ба ин муаммо баҳшида шудааст ҳарактери умуминазаривӣ ё ин ки умумии иқтисодӣ доранд. Тадқиқотҳои иқтисодие, ки ҳалли муаммоҳои институтсионалиро дар ҷорҷӯбаи таъмини амнияти соҳавӣ баррасӣ менамоянд ангуштшуморанд. Алалхусус алҳол дар Тоҷикистони мусир рушди ҷараёнҳои сармоягузорӣ нокифоя, имкониятҳои низоми молиявии давлатӣ бошад маҳдуд арзёбӣ мегардад. Аз ин лиҳоз зарурати танзими омилҳои институтсионалие, ки амнияти сармоягузориро таъмин наменамояд, дар сатҳи макроиқтисоди масъалаи мубрам ва саривақтӣ мебошад.

Ҳоло Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи созандагӣ қарор дорад. Баҳри таъмини рушди устувор, амали намудани ҳадафи санотатикуни босуръат, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, баланд бардоштани сатҳи иштиғоли аҳолӣ, талабот ба сармоягузорӣ боз ҳам шадидтар шуда истодааст. Барои ҳалли муаммои норасоии сармоягузорӣ нахуст пеш аз ҳама фароҳам овардани муҳити мусоиди ҷалб ва рушди сармоягузорӣ коркардтақозо карда мешавад.

Бинобар ин таҳқиқи маҷмуии низомманди омилҳои институтсионалие, ки барои ноил гаштан ба амнияти сармоягузорӣ мусоидат менамояд дар назария ва амалияи илми иқтисодиёти ватаний вазифаи авлавиятдошта ба шумор меравад. Аз ин лиҳоз, тадқиқоти унвонҷӯ Қодирзода Фарҳод Анвар мубрам ва саривақтӣ мебошад.

### **3. Дараҷаи асоснокӣ ва мұлтамад будани хулосаҳо ва тавсияҳо**

Мақсади асосии асосии диссертатсия таҳқиқи вазъ, ҳолат, тамоюл ва ҷанбаҳои танзими омилҳои институтсионалии беруна ва дохилӣ баҳри дар ҷаҳорҷӯбай таъмини амнияти сармоягузории хориҷӣ баҳрии ноил гаштан ба ҳадафҳои рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ заҳматҳои зиёд барои коркарди заминаҳои илмӣ-амалӣ талаб менамояд.

Навоварии илмии рисола дар асоснок намудани маҷмуи омилҳо ва заминаҳои институтсионале, ки тамоюли муосирро дар самти таъмини сармоягузорӣ, амнияти иқтисодӣ, ки яке аз қисматҳои таркибии он амнияти сармоягузорӣ мебошад, инчунин коркарди муқаррарот назариявӣ ва амалӣ дар самтҳои такмили механизмҳои ҷалби сармоягузории хориҷӣ баҳри рушди иқтисодиёти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ зоҳир мегардад.

Натиҷаҳои назаррасе, ки моҳияти навгонии илмии диссертатсияро инъикос мекунанд, инҳо мебошанд:

- дар шароити муосири рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ исбот карда шудааст, ки таҷдиди ҳаракат, ҳусусият ва шаклҳои ҷалби сармояҳо байни қишварҳои ҷаҳонӣ омили асосии муайянкунандаи рақобати байнидавлатии байни қишварҳои рӯ ба тараққӣ дар бозори ҷаҳонӣ мебошад;
- асоснок карда шудааст, ки дар шароити глобализатсияи робитаҳои ҳоҷагии ҷаҳонӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон узви ҷудонашаванди он мебошад, таснифоти ҳавфҳои сармоягузории глобалий мувофиқи мақсад аст ва он коркард карда шудааст;
- равшанӣ андохтан ба мундариҷаи нишондиҳандаи интегралии амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити байналмилалишавии робитаҳои ҳоҷагӣ, гузаронидани таҳлили муқоисавӣ, муаллиф мудаллал менамояд, ки тибқи баъзе нишондиҳандаҳо амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба аксари қишварҳои узви Бонки рушди Авруосиё сатҳи нокифоя дорад, ки аз ҳавфҳои маъмурӣ, иқтисодӣ ва асьорӣ вобаста мебошад;
- муайян намудани омилҳо ва тамоюлҳои нишондиҳандаҳои институтсионалий, алалхусус сатҳ ва ҳаҷми пасандозҳои аҳолӣ, коррупсия ва озодии иқтисодӣ, ки ба рушди робитаи мутақобилаи байни ҳаҷми сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва ҳаҷми ММД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонанд;
- қонуниятҳои тафриқаи байни сармоягузории хориҷии сурогавӣ (точечный) ва минтақавӣ, таъсири эҳтимолии онҳо ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок ва самтҳои тағиیرёбии онҳо муайян карда шудааст;
- вазъи ташаккули талабот ба самаранок ташкил намудани фаъолияти корхонаҳои муштарак бо иштироки сармояи хориҷӣ, ки бо воситаи

истифодабарии модели эконометрикии пайвастагии натицаи ниҳои фаъолияти корхонаҳои муштарак бо ҷалби сармояи хориҷӣ аз омилҳои гуногун исбот карда шудааст;;

– ҷанбаҳои қавӣ ва заифи механизми институтсионалии ҳифзи сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шуда, коркард ва такмили механизми ташкилию иқтисодии ҳимояи сармоягузорон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст;

- дар таскираи муаллиф тағиироти соҳторӣ баҳри пайваст шудан ба низоми робитаҳои сармоягузории ҳочагии ҷаҳонӣ муайян карда шудааст, ки барои ноил шудан ба ҳадафи умум ҷалби сармоя ба соҳаҳои саноат, соҳтмон, нақлиёт ва алоқаро дар таъмини ракобатпазирии ҷаҳонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мусбат арзёбӣ намудааст;

– механизмҳои таъсиррасонии омилҳои институтсионалии беруна ва доҳилий дар самти таъмини амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити қунунии равандҳои ҷаҳонишавӣ муайян карда шуда, равияҳои танзим ва ҳалли онҳо пешниҳод карда шудааст.

#### **4. Соҳтор, арзёбии моҳият ва сатҳи комилии диссертатсия**

Диссертатсия аз муқаддима, панҷ боб, 15 зербоб, хулоса ва библиография иборат аст. Диссертатсия 428 саҳифаро дар бар гирифта, 54 ҷадвал ва 106 расм дорад. Рӯйхати библиографӣ 413 номгӯйро дар бар мегирад.

Дар **муқаддима** аҳаммият ва мубрамияти мавзуи диссертатсия асоснок гардида, дараҷаи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, объекти таҳқиқот, асосҳои назариявӣ - методологии таҳқиқот, аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия баён гардидааст.

Дар **боби якум, ки «Фазои сармоягузории ҷаҳонӣ ва масъалаҳои институтсионалии таъмини манфиатҳои миллии мамлакат»** номгузорӣ шудааст, нахуст рақобати байнидавлатӣ дар бозори ҷаҳонии ҳаракати сармояҳо, ҳавфҳо, таҳдидҳо ва нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ, асосҳои назариявии арзёбии шохисҳои институтсионалии амнияти сармоягузорӣ мавриди таҳқиқ карор гирифтааст.

Тибқи ақидаи диссертант омӯзиши системаи муносибатҳои сармоягузорӣ дар доираи иқтисоди муосири ҷаҳонӣ дар ҷаҳорчӯбаи се равия мувофиқи матлаб аст, яъне: якум, равиши «глобализатсионӣ», дувум «марказ-периферия», севвум далели ташаккули иқтисоди ҷаҳониро рад мекунад, ки дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ҷалби сармояи хориҷӣ тибқи талаботи замон аст. Дар асоси таҳқиқот муаллиф дуруст қайд менамояд, ки «Айни замон минтақаи Осиёи Марказӣ, ки Қазоқистон, Қирғизистон,

Тоҷикистон, Туркманистон ва Ўзбекистонро фаро мегирад, ҳамчун фазои ягонаи иқтисодӣ ба ҳисоб намеравад. Баъзе аз ин давлатҳо аъзои Иттиҳоди иқтисодии Аврупии Осиё ва дигар иттиҳодияҳои ҳамгирии минтақавӣ буда, баъзеи онҳо ба ин гуна сохторҳо шомил нестанд. Ин давлатҳо дар сатҳҳои гуногун савдои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳаракати қувваи корӣ ва сармоя ва дигар шаклҳои ҳамкориву кооператсияро роҳандозӣ намуда истодаанд” (С.23-25).

Чолиби диққат аст, ки дар диссертатсия диққати маҳсус ба масъалаҳои вобастагии ваъзи иқтисодиёти давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ дода шудааст. Муаллиф мудаллал месозад, ки “Дараҷаи баланди вобастагии иқтисодиёти Осиёи Марказӣ аз содироти ашёи хом ҳавфу мушкилоти зиёдеро дар ҳуд ба миён меорад. Ҳавфҳо ба ноустувории нарҳҳои ҷаҳонӣ ба ашёи хом марбутанд. ... Аз ин рӯ, ҳамаи қишварҳо, аз ҷумла, қишварҳое, ки дорои захираҳои бойи табии мебошанд, меҳоҳанд молҳои ба дараҷаи баланд коркардшудаи ба истеъмоли ниҳоӣ нигаронидашударо истехсол ва содир намоянӣ” (С.26-27).

Дар рисола асоснок карда шудааст, ки барои Тоҷикистон вазъ дар қишварҳои ҳамсоя ҳамчун «рақибони» эҳтимолӣ оид ба ҷалби сармоя хеле муҳим аст. Бо ин мақсад дар диссертатсия тағйирёбии омилҳои институтионалии қишварҳои Осиёи Марказӣ, Россия, Ҷин, ки барои сармоягузорони ҳориҷӣ чи қадар имтиёзҳои андозӣ ва гумrukӣ, институтҳои давлатии мусоидаткунанда барои рушди сармоягузорӣ, мундариҷаи қонунҳо мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст (С.46-52).

Диссертант мавқеи сармоягузорони институтионалро таҳқиқ намуда, қайд менамояд: “Накши муҳимро дар устувории ҷалби сармоягузориҳо ва дар он манфиати калони институтионалидошта чор ғурӯҳи сармоягузорони институтионалӣ дар саноати истиҳроҷ иҷро мекунанд: дуи аввал, фондҳои нафақа ва фондҳои соҳибихтиёр некӯаҳволӣ (ФСН) мебошанд, ... Ду ширкати дигар, ширкатҳои суғурта ва бонкҳо дороиҳоро идора мекунанд” (С. 54-55).

Унвонҷӯ дар диссертатсия навъҳои асосии ҳавфи сармоягузориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор додааст, яъни ҳавфи иқтисодӣ (вобаста аз сатҳи рушд), ҳавфи молиявӣ (мутавозинии буҷетӣ); ҳавфи сиёсӣ (низоми ҳокимијат); ҳавфи иҷтимоӣ (шиддати ҷараёнҳои иҷтимоӣ). (С. 55-75).;

Муаллиф дар диссертатсия нишондиҳандаҳои амнияти сармоягузориро дар сатҳҳои макро, мезо ва микро иқтисодиёт муайян карда аст. Алалхусус дар сатҳи макро ҳиссаи пасандозҳо дар ММД; суръати афзоиши маблағгузорӣ; модернизатсияи фондҳои асосӣ. Дар сатҳи мезо афзалиятҳои соҳавӣ дар сармоягузорӣ; минтақавӣ дар ҷойгиркунӣ; байниминтақавӣ дар

рушди муносибатҳои бозорӣ. Дар сатҳи микро бозпардоҳт ва даромаднокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ; унсури сармоягузорӣ дар афзоиши ММД; самаранокии сиёсати буҷетӣ арзёбӣ карда шудааст (С. 79 - 93).

Нуқтаи муҳимми диссертатсия дар он аст, ки барои муайян кардани таъсири нақши сармоягузории мустақими ҳориҷӣ (СМХ) ба сатҳи рушди иқтисодӣ, муаллиф модели эконометрико истифода бурда вобастагии эконометрико аз ҳиссаи СМХ дар ҳаҷми ММД ва суръати рушди иқтисодӣ муайян намудааст. Миқдоран арзёбӣ карда шудааст, ки сармоягузориҳои мустақими ҳориҷӣ дар шароити иқтисодиёти Тоҷикистон дар равандҳои ҳочагии ҷаҳонӣ ва афзоиши ММД-и воқеӣ саҳми назаррас дорад (С. 109 - 115).

**Дар боби дуюм, ки «Таҷрибаи байнамилалии таъмии амиияти сармоягузории ҳориҷӣ: муносабати институционалӣ» ном дорад, танзими фаъолияти сармоягузорӣ дар кишварҳои мутараққии саноатӣ, дар кишварҳои иқтисодиёти давраи гузариш, имкониятҳо ва самтҳои танзими сармоягузории ҳориҷӣ дар раванди ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд.**

Диссертант дуруст қайд менамояд, ки мамлакатҳои мутараққии саноатӣ таҷрибаи гании тадбирҳои танзими фаъолияти сармоягузорӣ доранд. Аз ин нуқтаи назар таҷрибаи онҳоро таҳлил намуда, дар бораи, баъзе нуқтаҳои алоҳидае, ки аҳаммияти муҳим доранд истода мегузарад. Масалан, дар Олмон қонунгузорӣ ба сармоягузорони ҳориҷӣ имкон медиҳад, ки корхонаҳои муштаракро дар шакли ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, корхонаҳои инфиродӣ таъсис диҳанд. Танзими сармоягузориҳои ҳориҷӣ дар Фаронса аз ҷониби ташкилотҳои давлатӣ: Бонки Фаронса, Вазорати иқтисод, молия ва буҷет амалӣ карда мешавад. Корхона бо ҷалби сармояи ҳориҷӣ дар Фаронса аз хуқуқҳои корхонаи миллӣ, гирифтани имтиёзҳои гуногун бархурдор мебошад (С. 120-125).

Муаллиф ҷабҳаҳои қобили қабули таҷрибаҳоро алоҳида қайд менамояд. Масалан, дар Британияи Кабир сармоягузорони ҳориҷӣ тибқи ҳамон қоидаҳое, ки ширкатҳои ватанӣ амал мекунанд, фаъолияти худро роҳандозӣ менамоянд. Вале барои сармоягузорони ҳориҷӣ маҳдудиятҳо гузошта шудааст: ба ҷалби сармоягузорони ҳориҷӣ дар саноати авиакайҳонӣ, нақлиётӣ барқӣ ва ҳавоӣ, саноати коркард, саноати теле ва радиошунавӣ иҷозат дода намешад. Муаллиф ба таҷрибаи мазкур алоҳида дикқат додааст. Алалхусус таҷрибаи давлатҳои Норвегия, Канада, ИМА, Ҷопон мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Бо тарзи алоҳида таъқид карда шудааст, ки ИМА аз рӯи шумораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ, паркҳои технологӣ дар ҷараёни сармоягузорӣ пешсаф мебошад (С. 130 - 143).

Дар ин радиф, хусусиятҳо ва тамоюлҳои танзими фаъолияти сармоягузорӣ дар кишварҳои дар марҳилаи гузариш қарор дошта, яъне собиқ мамлакатҳои сотсиалистии Аврупои Шарқӣ ва Марказӣ, ҷумҳуриҳои собиқ ИҶШС ва инчунин, мамлакатҳои Осиё, ки роҳи сотсиалистии таракқиётро интихоб кардаанд (Чин, Муғулистон, Веътнам) таҳқиқ карда шудааст (С. 143 - 155).

Дар ин самт муаллиф ба масалаҳои зерин таваҷҷуҳи хоса додааст: омилҳое, ки барои сармоягузорони хориҷӣ дар кишварҳои марҳилаи гузариш бештар ҷолибият доранд, соҳаҳо ва монеаҳои асосии сармоягузоришиаванда дар Маҷористон, тарафҳои қавӣ ва заифи иқтисоди Ҷаҳистон барои ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ, норасоиҳои фазои сармоягузорӣ дар Россия, воридоти сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисоди Қазоқистон, хусусиятҳои танзими фаъолияти сармоягузорӣ дар кишварҳое, ки иқтисодиёташон дар ҳоли гузариш мебошанд. Дар натиҷаи таҳлил диссертант масалагузориҳои зериро аз таҷрибаи ин кишварҳо барои Тоҷикистон муайян менамояд: иҷозати қабули сармояҳои хориҷӣ ба ин ё он соҳаи иқтисодиёт; низоми ҳуқуқии сармоягузориҳои хориҷӣ; шартҳои сармоягузорӣ: миллиқунонӣ ва баргардонидани сармоя ва фоида, андозбандӣ ва танзими асъор, боҷҳои гумrukӣ; муқаррар намудани имтиёзу бартариҳо барои сармоягузорони хориҷӣ (С. 157-161).

Муаллиф чунин мешуморад, ки дар ҷалби сармоягузорони хориҷӣ принципҳои зерин риоя карда шавад: таракқиёти мутавозин ва устувори иқтисодиёти мамлакат; муқаррар намудани қоидаҳои фаъолияти сармоягузорӣ, афзалиятҳои рушди иқтисодиёт дар ояндаи кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат; таъмин бо иттилоот, барномаҳои сармоягузорӣ, озмунҳои сармоягузорӣ; ҳамоҳангсозии фаъолияти сармоягузорӣ дар сатҳи давлатӣ ва минтақавӣ (С. 162-164).

Дар ин бахши диссертатсия диссертант асоснок менамояд, ки “Амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути муайян намудани чунин ҳаҷми даромадҳои сармоягузорӣ ба даст оварда мешавад, ки он метавонад талаботи кунуни иқтисодиётро аз рӯи ҳаҷм ва соҳтор бо дарназардошли истифодаи самаранок ва баргардонидани маблағҳои сармоягузоришууда ба шарти нигоҳ доштани тавозуни мусбат пардоҳт қонеъ намояд” аз нуқтаи назари рушди муосири иқтисодӣ мутобиқ аст (С. 166).

Дар асоси хулосабандӣ моделҳои танзимкуни давлатии сармоягузорӣ таҳқиқ карда шудааст, алалхусус: модели амрикоӣ, ҷопонӣ, тайванӣ. Бо андешаи муаллиф “нисбат ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз унсурҳои алоҳидаи ҳар се модел истифода кардан зарур аст: шарикии фаъоли давлат ва бахши хусусӣ, низоми рушдёфтai бонкӣ ва бозори фондӣ, дастрасии баробари ташкилотҳои

содироткунанда ба коркардҳои илмӣ, дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ” (С. 169-172).

Инчунин, дар ин бахш муалиф таҳлили регрессивӣ-коррекциониро барои омӯзиши таъсири ҳаҷми сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ аз ҳаҷми ММД-и кишвар, пасандозҳои аҳолӣ, ҳаҷми пасандозҳои аҳолӣ, шохиси коррупсия ва озодии иқтисодӣ таҳия намудааст. Дар натиҷа муҳимијати нақши шохиси дарки коррупсия ва шохиси озодии иқтисодӣ дар ҳаҷми ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ миқдоран ҳисоб карда шудааст (С. 182-185).

Дар боби севум- «**Бехатарии сармоягузорӣ ҳамчун зерсистемаи институтсионалии амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон**»- хусусиятҳои ҳамгирои институтсионалии ҳаракати байналмилалии сармоя, амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҳамгирои минтақавӣ ва ҷаҳонишавӣ, самараҳои манғӣ ва мусбат дар раванди сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст (С. 188-268).

Дар бахши таҳлилии диссертатсия муаллиф таваҷҷӯҳи бештари худро ба санади умдаи қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти сармоягузорони хориҷӣ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи моликият», «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ», «Дар бораи коғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ», «Дар бораи хусусигардонии амволи давлатӣ», «Дар бораи корхонаҳо», «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ», «Дар бораи муфлишавии корхонаҳо», «Дар бораи консессияҳо» ва амалишавии онҳо додааст. Дар асоси ин қайд менамояд, ки дар қонун якчанд низоми ҳуқуқии сармоягузорони хориҷӣ пешбинӣ карда шавад. Онҳо бояд вобаста ба ҳаҷми сармоя аз он, ки ба қадом соҳаҳо ва минтақаҳо сармояҳо равон карда мешаванд, аз ҷорӣ намудани технология ва таҷхизоти пешқадам ва ғайра пешбинӣ карда шаванд (С. 194-199).

Дар натиҷаи таҳлилҳо муаллиф муайян намудааст, ки ба самтҳои стратегии ҷалби сармояи хориҷӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд соҳаҳои зерин доҳил шаванд: рушди гидроэнергетика; саноати истиҳроҷи маъдан; азnavsозии корхонаҳои саноати сабук, нассочӣ, коркард тақя ба ашъёи хоми маҳаллӣ; рушди низоми телекоммуникатсия ва алоқа; соҳтмони комплексҳои сайёҳӣ, рушди алпииизм ва шикори байналмилалӣ, бунёди комплексҳо (санаторию курортӣ) дар заминай ҷашмаҳои минералӣ ва обҳои гарми зеризаминиӣ ва лойҳои табобатӣ, ки аҳамияти байналмилалӣ доранд. (С. 210-214).

Дар диссертатсия афзалиятҳои саноатикунонии босуръат баррасӣ гардида, қайд карда шудааст, ки тамоюлҳое, ки дар иқтисодиёти Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар тамоми давраи пасошуравӣ ҷой доштанд, яъне дар шакли соғ ҳамгирои ашёй ё саноатӣ барои кишвар имконнозазир аст. Стратегияи оптимальии ҳамгирии минтақавӣ стратегияи мукаммале мебошад, ки рушди минбаъдаи содиротро дар асоси афзалиятҳои ракобатӣ дар баҳшҳои табиӣ ва захиравӣ ва рушди инноватсионии истеҳсолоти воридотивазкунандаро дар бар мегирад (С. 227-229).

Дар таҳқиқот тарафҳои мусбат ва манғии ворид гардидани Тоҷикистон ба Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё таҳлил карда шудааст. Ба ақидаи муаллиф “Амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити минтақакунонӣ (ҳамроҳ шудан ба иттиҳодияи минтақавии Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё) ба хавф аз сабаби коҳиши гардиши савдои хориҷӣ бо мамлакатхое, ки ба иттиҳодияҳи минтақавӣ шомил нестанд, бинобар «фирори мағзҳо» ва қувваи корӣ аз кишвар, идомаёбии афзоиши танзимкунии бозорӣ бар зарари сиёсати майли иҷтимоидоштаи кишвар дучор меояд”(С. 229-232).

Мувофиқи андешаи диссертант, “таъсири сармояи хориҷӣ ба тараққиёти корхонаҳои миллӣ на ҳамеша натиҷаҳои мусбат мебахшад. Баъзан ба кишвари мо ворид шудани сармояи хориҷӣ ҳамон усули маҳсуси муборизаи ракобатӣ мебошад, ки дар рафти он манғиатҳои миллӣ амалан ба назар гирифта намешаванд. Аз ин рӯ, сиёсати воқеӣ нисбати сармоягузориҳои хориҷӣ бояд ба арзёбии одилона ва объективонаи тавозуни пурраи ҷиҳатҳои мусбату манғии онҳо асос ёбад” (С. 239-240). Ақидаи мазкури диссертант ҷолиби дикқат аст ва бояд дар ҷараёни ҷалби саромягузории хориҷӣ ба инобат гирифта шавад.

Диссертант барои ба даст овардани нишондиҳандаҳои пешӯии ҳаҷми сармоягузорӣ дар корхонаҳои муштараки байналмилалӣ муодилаи тамоюлро дар шакли функцияи логарифмии ҳисоб намудааст, ки ҷолиби дикқат аст. Илова бар он, модели эконометрикӣ оид ба муайян намудани вобастагии ҳаҷми маҳсулоти содиротии корхонаҳои муштарак аз ҳаҷми маблағгузориҳои ба онҳо гузошташуда тавсиф карда шудааст, ки сазовори таҳсин аст (С. 257 - 263).

**Дар боби чоруми таҳқиқот - “Воситаҳои институтсионалии таъмини амнияти сармоягузорӣ дар раванди ҳамгирии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳоҷагии ҷаҳонӣ”** - оид ба сармоягузории хориҷӣ дар шароити маҳдуд будани имконияти ниҳодҳои молиявӣ, имкониятҳо, низоми арзёбии самтҳои афзалиятноки сиёсати сармоягузорӣ, механизми ҳавасмандгардонӣ дида баромада шудааст.

Ба андешаи муаллифи диссертатсия, “бунёдгузории институтсионалий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нақшаҳои таракқиёти комплексии иқтисодӣ, аз ҷумла, на танҳо дар тамоми қаламрави Тоҷикистон, балки дар минтақаҳои

алохида низ вобаста мебошад. Аз ин рӯ, такмили сиёсати минтақавии институтсионалӣ зарур аст, ки ҳадафи он таъсир расонидан ба равандҳои иҷтимоию иқтисодии ҳар як минтақа дар доираи низоми мавҷудаи идоракунӣ мебошад”, ки дарҳақиқат дуруст аст. (С. 272)

Бо дарназардошти воқеияти мавҷуда дар масалаи ҷалби сармоягузорӣ, муаллиф хulosā менамояд, ки дар солҳои наздики дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи ба вучӯд овардани механизми сармоягузорӣ меистад, ки ба талаботи иқтисоди бозорӣ дар асоси ҳамкории мутақобилаи соҳаҳои иқтисодиёт ва бахши бонкӣ ҷавобгӯ бошад. Зоро ҳоло яке аз камбудии асосии бахши бонкӣ дар Тоҷикистон капитализатсияи заиф аст, ки бонкҳо наметавонанд дар қарздиҳии лоиҳаҳои бузурги сармоягузорӣ ширкат кунанд. Яъне, низоми бонкӣ аз ўҳдаи таъминоти сармоягузории талаботи иқтисодиёти миллӣ баромада наметавонад (С. 279-282).

Дар диссертатсия ҳамчунин маблағгузории лоиҳаҳои сершумори инфрасохтории кишвар ташаббуси Чин «Як камарбанд – як роҳ», ки аз ҷониби Бонки содироту воридоти Чин маблағгузорӣ мешавад, сармоягузориҳои Бонки ҷаҳонӣ, ББТР, БРА ба Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода шуда, хulosā ва тавсияҳои судманд барои таъмини амнияти сармоягузорӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудаанд (С. 283-285).

Бо баробари ин, муаллиф қайд менамояд, ки ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи дастигирӣ давлатии сармоягузорони дохилию ҳориҷӣ, воситаи фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар кишвар мебошад. Барои муайян кардани самаранокии МОИ дар Тоҷикистон муаллиф модели эконометрико таҳия карда, қайд менамоем, ки таъсири бештарро ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар МОИ шумораи субъектҳои иқтисодии дар МОИ фаъолияткунанда ва ҳаҷми сармоягузорӣ мерасонад (С. 287 - 292).

Дар боби панҷум - **«Диалектикаи омилҳои институтсионалии дохилӣ ва беруни таъмини амнияти сармоягузории ҳориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** - омилҳои институтсионалии дохилӣ ва беруни таъмини амнияти сармоягузории ҳориҷӣ ва баланд бардоштани имиҷи ҷолибияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҳамгироии минтақавӣ ва ҷаҳонишавӣ таҳқик карда шудааст (С. 325 - 362).

Дар бахши мазкури диссертатсия муаллиф барои тавсифи сатҳи ислоҳоти демократӣ “шохиси демократия”, ки ин шохис ҳамасола дар байни 165 кишвари ҷаҳон аз ҷониби очонсии бритониёни Economist Intelligence Unit ҳисоб карда мешавад, илова бар он рейтинги аз ҷониби Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ барои кишварҳои Бонки Рушди Аврупии Осиё таҳиягардидаро аз рӯи

нишондиҳандай «самаранокии идоракуни давлатӣ» таҳлил намудааст. Шохиси дарки коррупсия барои кишварҳои Бонки Рушди АвруОсиё, ки аз ҷониби коршиносони байналмилалӣ ҳисоб карда шудааст, аз ҷониби муаллиф мавриди омӯзиш қарор гирифтааст (С. 326-331).

Дар натиҷаи таҳқиқ муаллиф объективона дуруст қайд менамояд, ки “Амнияти сармоягузорӣ аз қобилияти мақомоти идоракуни давлатӣ дар доираи қонунгузории мавҷудбуда вобаста буда, ба равандҳои сармоягузории дар давлат ба вуқӯъ пайвастаистода ва ба рушди устувори низоми иқтисоди миллӣ мустақиман таъсир мерасонад” (С. 332).

Дар диссертатсия барои арзёбии сатҳи рушди институтсионаӣ шохиси озодии иқтисодӣ ва шохиси заифии давлат низ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар асоси ин нишондодҳо муаллиф модели эконометрико таҳия намудааст, ки вобастагии ҳаҷми сармоягузориҳои мустақими хориҷиро (CMX) аз сатҳи рушди институтсионалии кишвар тавсиф менамояд, дар он мавҷудияти робитаи коррелятсионии байни сатҳи CMX, шохиси озодии иқтисодӣ ва шохиси заифии давлат таҳқиқ гардидааст (С. 344-347).

Дар таҳқиқот муаллиф омилҳои ҷалбкунанда ва дуркунандаи сармояи хориҷиро низомбандӣ намуда, нақши таъсири мутақобилаи омилҳои институтсионалии беруна ва дохилиро ба таъмини амнияти сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба амнияти сармоягузорӣ таҳия кардааст. Дар асоси он диссертант механизми таъмини амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар се унсури алоҳида маънидод кардааст. Аз он ҷумла: - механизми ташкилию меъёри ва ҳуқуқӣ; механизми молиявию буҷетӣ; танзими давлатӣ (С. 355-358). Чунин равиш бевосита ба гани гардонидани назария ва амлияи сармоягузорӣ мусоидат менамояд.

Мувофиқи андешаи диссертант, дар масалаи сармоягузорӣ “Ба таҳдидҳои дохилӣ: сатҳи баланди коррупсия, самаранокии нокифояи идоракуни давлатӣ ва низоми бонкии миллӣ, сарбории баланди андоз ва сатҳи пасти озодии иқтисодӣ ворид мегардад. Механизми таъмини амнияти сармоягузорӣ бояд то ҳадди аксар ин таҳдидҳо ва ҷолишҳоро камтар намояд” (С. 359 - 360). Ақидаи мазкури диссертант бояд дар коркарди стратегияи рушди иқтисодии кишвар бояд ба инобат гирифта шавад.

**4. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии иатиҷаҳои диссертатсия** дар он ифода меёбад, ки муқаррароти илмии диссертатсия барои инкишофи назария ва амалияи институтсионализм, амнияти иқтисодӣ, ки қисми таркибии он амнияти сармоягузорӣ мебошад, мусоидат мекунанд. Ҳамзамон, ҳулосаҳо ва таҳлилҳои илмии муаллиф баҳри ташаккулёбӣ ва

рушди тамоми ҷанбаҳои амнияти сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ҷаҳонишавии робитаҳои хочагии он ва ҷалби сармояи ҳориҷӣ саҳми худро доранд.

Пешниҳодҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия таҳияшударо дар Вазорати корҳои ҳориҷӣ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёни коркарди стратегия ва барномаҳои давлатӣ оид ба сармоягузорӣ, рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, рушди иҷтимоӣ ва иқтисодиёти қишвар истифода бурдан мумкин аст. Тавсияҳои дар диссертатсия зикргардидаро метавонанд дар фаъолияти ҳуд муассисаҳои давлатии масъул ба назорати фаъолияти сармоягузорони ҳориҷӣ ва рушди фаъолнокии сармоягузории қишвар истифода намоянд..

Хулоса ва пешниҳодоти диссертатсияро ҳангоми омода намудани матни лексияҳо, барнома ва дастурҳои таълимию методӣ барои омодасозии мутахассисон дар бахшҳои идоракуни давлатӣ, иқтисодиёти ҷаҳонӣ, инчунин дар курсҳои такмили иҳтисоси роҳбарон ва мутахассисони соҳаи иқтисодиёт истифода бурдан мумкин аст. Муқаррароти назариявии муаллифро барои такмили мундариҷаи фанҳои. «Иқтисодиёти ҷаҳон», «Амнияти сармоягузории байналхалқӣ», «Сармоягузориҳои байналмилалӣ», инчунин, дар курсҳои маҳсус оид ба масъалаҳои назария ва амалияи «Сиёсати сармоягузорӣ», «Бизнеси байналхалқӣ», «Бозори байналхалқии қоғазҳои қиматнок», «Амнияти иқтисодӣ», «Иқтисодиёти минтақавӣ» ва «Минтақаҳои озоди иқтисодӣ» метавон истифода бурд.

## **5. Арзёбии моҳияти диссертатсия, сатҳи комилии он, эродҳо доир ба диссертатсия**

Новобаста аз он ки диссертатсия илмии доктории мазкур дастовардҳои хеле зиёд дорад, дар баробари ин, баъзе камбудиҳои зерин ба ҷашм мерасанд:

1. Дар қисмати “мубранияти” диссертатсия барои боз ҳам сатҳи баланди мубрамияту аҳамияти таҳқиқот дар таъмини амнияти самоягузорӣ, таҳдиди аосҳои институтионалии онро бо тарзи хоса инъикос намудан, аз стратегияву барномаҳои давлатӣ ё ин ки аз Паёми Асосогузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои муazzами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон иқтибосҳои саҳеҳ гирд оварда шавад, мувофиқи мақсад мегардид;

2. Қисматҳои якум ва ҳаштуми навгонии илмӣ дар диссертатсия бо тарзи тавсифӣ, яъни ҳаҷман васеъ дода шудааст. Ба мазмуни асосии навгониҳои

мазкур зарар нарсонида, агар онҳо бо тарзи кўтоҳ иброз карда шавад боз ҳам хубтар мегардид.

3. Дар фасли аввали боби якум ба мазмун ва мундариҷай мағҳуми “омилҳои институтсионалӣ” мебоист саҳеҳӣ ворид карда шавад. Зеро дар адабиёти илмӣ оид ба мағҳуми мазкур андешаҳои гуногун зиёд аст.

4. Дар саҳифаи 58 бо тарзи расм “Намудҳои хавфҳои ҷаҳонии сармоягузорӣ” дода шудааст. Валеъ мундариҷаи хавфҳои номбаркарда шуда бояду шояд кушода нашудааст. Хуб мешуд онҳо аз нуқтаи назари муаллиф арзёбӣ мегардид.

5. Дар саҳифаи 111 – 114 барои муайян кардани таъсири нақши СМХ ба сатҳи рушди иқтисодӣ, муаллиф модели эконометрикӣ истифода бурдааст. Вале сабабҳои илмии интихоби натиҷаҳои интизорӣ ва омилиӣ, ки ба модел ворид гаштааст асоснок карда нашудааст.

6. Дар фасли дувуми боби дувуми диссертатсия муаллиф омилҳое, ки барои сармоягузорони хориҷӣ дар кишварҳои дорои иқтисодиёти гузариш бештар ҷолибият доранд бо тарзи умум мавриди таҳқиқ қарор додааст, аммо онҳоро нисбати ҳар як давлати алоҳида бо истифодабарии усули муқоисавӣ таҳлил намояд, натиҷаҳои таҳқиқот боз ҳам пурзур мегардид;

7. Дар бештари ҷадвал ва расмҳо муаллиф ҳамчун сарчашма “Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст” ё ин ки “Таҳияи муаллиф” навиштааст, вале беҳтар мегардид дар он номгӯи адабиётҳои илмӣ, ки дар асоси он ҷадвал ва расм таҳия гардидаас нишон дода шавад.

8. Дар саҳифаи 209 ҷадвали 3.2. бо номи “Таъсири омилҳои макроиктисодӣ ба рушди иқтисодӣ дар кишварҳои иқтисодиёти давраи гузариш” оварда шудааст, ки дар он як ҷанд нишондиҳандаҳои хусусӣ мавҷуд аст. Вале хуб мешуд агар дар ин ҷо тарзи ҳисобу китоб ва моҳияти иқтисодии онҳо таҳлил карда шавад.

9. Дар диссертатсия дар ҷадвалҳо марҳилаи таҳқиқот давраи хело кутоҳро дар бар гирифтааст, яъни асосан солҳои 2019 ва 2021 (асосан 3 солро), ба ақидаи мо чунин муносибат барои пурра инъикос намудани динамика ва тамоюлотҳо на он қадар кифоя аст. Хуб мешуд, агар марҳилаи таҳқиқот ақаллан панҷ солро дар бар гирад;

Лозим ба таъкид аст, ки камбудиҳои ҷойдошта ба кор таъсири манғӣ намерасонад, ҳарактери тавсиявӣ дорад ва диссертатсияи Қодирзода Фарҳод Анвар дар сатҳи зарурӣ омода карда шудааст ва аз ҷиҳати мазмун мутобики талабот мебошад.

## **6. Тасдиқи ифодаи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар нашрияҳои илмӣ**

Дар асоси таҳқиқ ва натиҷаҳои илмиву амалии кори диссертационӣ муаллиф, дар маҷмуъ, дар 29 корҳои илмӣ бо ҳаҷми умумии матни муаллифӣ 918 саҳ., аз ҷумла, 3 монография бо ҳаҷми 15.63 ҷ.ч. ва 22 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маҷмуъ 60,26 ҷ.ч. ба чоп расонидааст.

## 7. Мувофиқати автореферат ва диссертасия ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Автореферат мазмуни асосии таҳқиқоти диссертасияро ифода намуда, дар он натиҷаҳои асосии барои ҳимоя пешниҳодшуда бо шарҳи пурра асоснок карда шудаанд.

Умуман, диссертасия дар мавзӯи «Омилҳои институтсионалии таъмини амнияти сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бандҳои 32 ва 33-и Низомномаи “Тартиби додани дараҷаи илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи “30” июни соли 2021 бо таҳти раками №267 тасдиқ гардидаст, мутобиқ буда, муаллифи он Қодирзода Фарҳод Анвар сазовори дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 «Иқтисодиёти ҷаҳонӣ» мебошад.

### Муққарризи расмӣ:

Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,  
муовини ректор оид ба илм ва инноватсия  
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва  
сиёсати Тоҷикистон



Ризокулов Т.Р.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд шаҳри Ҳучанд, 17-мкр-н, хонаи 1,  
Телефон: (+992) 3422 23594 E-mail: [t\\_rizokulov@mail.ru](mailto:t_rizokulov@mail.ru)

Имзои доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Ризокулов Тӯрақул Рабимқуловичро тасдиқ  
мекунам,  
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои мажхӯс

Мирпочоев И. Ҳ.

